

Extract of the National Inventory List of the Republic of Tajikistan for ICH

1. Name of the element:

- Complete name in national language: “Фалак”
- Complete name in English language: «Falak».

2. Directory number and registration date

The item is registered on the National List of Cultural Heritage under the #B075. The list was first approved on April 10, 2014 at a meeting of the Board of the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan and was published in 2016 and 2018 with amendments.

3. The item belongs to the following section and subsection of the directory

- Performing arts
- Oral tradition
- Knowledge and experience related to nature and space

4. Geographical distribution of the element

The element is widespread in some cities and districts of Khatlon region and Gorno-Badakhshan Autonomous Region. Especially, it's very active in Kulob city. The element is also famous in Khorug, Bokhtar cities and Vose, Muminobod, Shamsiddin Shohin, Roshtkala, Rushon, Shughnon and Ishkoshim districts.

5. A. Name of the community, group and individuals related to the element The following community, group and individuals have connections with the element:

1. Family of Odina Hoshim (Hoshimovs: Abdulkhayr (1943), Rahmatullo (1960), Hikmatullo (1971), Firuz (1985), Firdavs (1987);
2. Family of Kavlatmand Kholov: (Kholovs: Said (1954), Nurullo (1956), Sherafgan (1969), Khurshed (1971), Ruzimad (1980), Loik (1987);
3. Family of Gulchehra Sodikova: (Orzuevho: Orzu (1962), Qurbanali (1964), Bozorali (1967), Mahmudali (1970), Muhammadvali (1972), Eraj (1990), Dosti (1994);

4. Family of Isribsho Muallibshoev: (Muallibshoevs:Olucha(1967), Mamadali(1958), Navruzsho(1969), Suraj(1992), Khushruz(1998). Ustod Bobo Alovat: (Alovatovs: Azizbek(1920-2004), Imomnazar(1934-2012), Abdunazar(1964), Bakhtdavlat(1966), Haqnazar(1975), Orzu(1987), Khurram(1990), Navruz(1995), Chorshanbe(1998).

B. Participation of the community, group, and experts of the element in the process of registration and developing the nomination file.

In 2013 group of Intangible Cultural Heritage experts was established at the Research Institute of Culture and Information to collect materials and update the National Register of Intangible Cultural Heritage. The group was headed by Tajik folklorist Dilshod Rahimi. Also researchers from Research Institute of Culture and Information – Qlicheva N., Zubaydov A., Muhammadiev H., Obidpur J. and Kholmurodov Z.; from other institutes Aminov A. (Institute of Language and Literature), Murodov M. (Tajikistan national University) and Kodirov F. (Tajikstan State Institute of Arts named after M.Tursunzoda) were members of the group. The group made several research trips to collect data in Sogd and Khatlon regions, Hisor, Rasht and Kulob, as well as Badakhshan. During those trips the experts met with community members, folk craft representatives, singers, artists, teachers and representatives of governmental institutes and gathered information. In addition members of the group sent materials from four regions (Sogd, Qurhontebba, Kulob and Khorug) to develop the Registry.

In this regard, in 2010 the first "List of intangible cultural heritage elements" was established, which included 48 elements of Tajik folk spiritual culture.

Four years later, in 2014 researchers from the Research Institute of Culture and Information compiled the "National Register of Intangible Cultural Heritage" with 286 samples of traditional culture, which was published a year later. In 2016, the catalog was republished in Tajik and English languages with the addition of new materials, which included 515 elements of the intangible culture of the Tajik people. The next edition of the catalog was published in 2018 with a list of 533 intangible cultural items. Researchers of the institute, craftsmen, cultural figures and representatives of non-governmental organizations took part in the review and improvement of the catalog.

5. Description of the element

Falak is a genre of traditional music, with a style of performance, works of one-part and serial music. It has vocal and composer forms. There are two types of Falak in Tajik music: Kulob Falak and Pamir Falak. Each has its own style of

performance. There are two types of composition in Falak: one is based on a method and the other is expressed freely. These are the types of Kulob Falak: falak dashti (field), falak ravona (directional), falak roghi (used in Rogh), falak parrov, falak qalandari, falak safari (travel), falak gharibi. Of these, falak dashti is without directives. Falak safari, gharibi and dashti are one-sided. Falak roghi, parron and qalandari have one-part and series structures.

There are different types of Pomiri falak, such as falak dashti, beparvofalak, motami falak, falak, falak-munojot, falak-rapo and falak-madhiya. Of these, falak dashti, falak motami, falak-munojot and falak don't have directives and are performed freely. Beparvofalak has a one-sided structure with directives. Falak-madhiya and falak-rapo are types of falak with serial structures.

All types of Falak are performed orally and with coposers. Man and women, old and young perform them. These are the compositions of *falaki kulobi: dumbra/dutor, tablak, ghijak and tutak*. These are the compositions of *pomiri falak: rubobi badakhshoni, daff, balandzikom, ghijak and tutak*.

6. Methods of transmission

Teaching and transmission of the element for the new generation is implemented through different ways to this day.

First, traditional system of “ustod-shogird” (teacher-student), which can be seen during gatherings, for guests and weddings. Falak performers gather during events and sing. Young people and neighbours participate at such events and learn its features.

Second, Falak is officially taught at the universities, institutes, colleges and art schools. Students, who study at the Tajikistan State Conservatorium named after T.Sattorov and music schools learn Falak through special programs.

In addition, all youth and interested persons, who perform at the ensembles, learn all features of this art and become professional teachers.

7. Institute or organization responsible for the development of the Directory

Research Institute of Culture and Information of Ministry of culture of the Republic of Tajikistan is responsible for the development of the Directory.

8. System of access to the Directory:

Tajik and English copies of the directory can be reached at the following link of the Research Institute of Culture and Information website:
<http://pitfi.tj/node/96/>

Иқтибос аз феҳристи миллии мероси фарҳанги ғайримоддии Ҷумҳурии Тоҷикистон

*Extract of the National Inventory List of the
Republic of Tajikistan for ICH*

1. Номи унсур:

- Номи пурра ба забони миллӣ: “Фалак”
- Номи пурра ба забони англисӣ: «Falak».

2. Рақами тартибии феҳрист ва санаи бақайдгирий.

Унсур дар Феҳристи миллии мероси фарҳанги ғайримоддӣ таҳти рақами No. В075 сабт шудааст. Феҳрист дар ҷаласаи Ҳайати мушовараи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон нахуст дар санаи 10 апрели соли 2014 тасдиқ шуда, инчунин солҳои 2016 ва 2018 бо такмилу иловаҳо ба табъ расидааст.

3. Мансубияти унсур ба бахш ва зербахши феҳрист

- Санъати иҷроӣ
- Ањанаи шифоҳӣ
- Донишу таҷрибаҳои марбут ба табиат ва қайҳон.

4. Паҳншавии ҷуғрофии унсур

Унсур дар баъзе шаҳру ноҳияҳои вилояти Ҳатлон ва ВМҚБ паҳн шудааст. Махсусан, дар шаҳри Кӯлоб он хеле фаъол аст. Инчунин дар шаҳрҳои Хоруғ, Бохтар ва ноҳияҳои Восеъ, Муъминобод, Шамсиiddин Шоҳин, Роштқалъа, Рӯшон, Шугнон, Ишкошим ва гайра низ роич

мебошад.

5. А. Номи чамъият, гурӯҳ ва афроди марбут ба унсур.

Чамъият, гурӯҳ ва афроди бешар алоқаманди унсур инҳо мебошанд:

1. Оилаи Одина Ҳошим (Ҳошимовҳо: Абдулхайр (1943), Раҳматулло (1960), Ҳикматулло (1971), Фируз (1985), Фирдавс (1987);
2. Оилаи Давлатманд Холов: (Холовҳо: Сайд (1954), Нурулло (1956), Шерафган (1969), Ҳуршед (1971), Рузимад (1980), Лоик (1987);
3. Оилаи Гулчехра Содикова: (Орзуевҳо: Орзу (1962), Қурбоналӣ (1964), Бозоралӣ (1967), Маҳмадалӣ (1970), Муҳаммадвалӣ (1972), Эраҷ (1990), Достӣ (1994);
4. Оилаи Исрибшо Муаллибшоев: (Муаллибшоевҳо: Олуча(1967), Мамадалӣ(1958), Навruzшо(1969), Сураҷ(1992), Ҳушрӯз(1998).
Устод Бобо Аловат: (Аловатовҳо: Азизбек(1920-2004), Имомназар(1934-2012), Абдуназар(1964), Бахтдавлат(1966), Ҳақназар(1975), Орзу(1987), Ҳуррам(1990), Навруз(1995), Чоршанбе(1998).

В. Иштироки чамъият, гурӯҳ ва иҷроқунандагони унсур дар раванди феҳристсозӣ ва таҳияи парвандаи номинатсия.

Соли 2013 дар Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот (ПИТФИ) гурӯҳи коршиносони МФФ барои гирдоварии мавод ва таҷдиди Феҳристи миллии мероси фарҳангӣ ғайримоддӣ таъсис ёфт. Ба гурӯҳ фолклоршиноси тоҷик Раҳимӣ Д. аз роҳбарӣ мекард. Инчунин ба гурӯҳ муҳаққиқон аз ПИТФИ – Қличева Н., Зубайдов А., Муҳаммадиев Ҳ., Обидпур Ҷ. ва Ҳолмуродов З.; аз муассисаҳои дигар Аминов А. (Институти забон ва адабиёт), Муродов М. (Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) ва Қодиров Ф. (Донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода) шомил буданд. Гурӯҳ якчанд сафарҳои хидматӣ ҷиҳати гирдоварии мавод ба вилояти Суғд, Ҳатлон, водии Ҳисор, Раҷшӯа Кӯлоб ва Бадаҳшон созмон доданд. Дар ин сафарҳо коршиносон бо намояндаҳои TFX-и маҳаллӣ, бо ҳунармандони ҳалқӣ, сарояндаҳову мутрибон, санъаткорон, омӯзгорон, намояндаҳои муассисаҳои давлатӣ ва ғайра ҳамсuxbat шуда, мавод ҷамъ оварданд. Инчунин аз 4 минтақа

(Сүгд, Қурғонтеппа, Құлоб ва Хоруғ) намояндаҳои гурӯҳ барои такмили феҳрист мавод фиристодаанд.

Дар робита ба ин соли 2010 аввалин “Феҳристи унсурҳои мероси фарҳанги гайримоддӣ” тартиб дода шуд, ки он 48 унсури фарҳанги маънавии халқӣ тоҷикро дар бар мегирифт.

Пас аз сипарӣ шудани чор сол ҳодимони илмии Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот соли 2014 «Феҳристи миллии мероси фарҳангии гайримоддӣ»-ро бо дарчи 286 намунаи фарҳанги суннатӣ тартиб дода, пас аз як сол ба чоп расониданд. Соли 2016 ин феҳрист бо иловай маводи тоза маротибаи дувум бо забонҳои тоҷикию англисӣ нашр гардид, ки 515 унсури фарҳанги гайримоддии халқӣ тоҷикро фаро гирифта буд. Нашри навбатии феҳрист соли 2018 бо номгӯи 533 адад унсури фарҳанги гайримоддӣ сурат гирифт. Дар баррасӣ ва такмили феҳристи мазкур ҳодимони илмии пажӯҳишгоҳ, ҳунармандон, ахли фарҳангу санъат ва намояндагони созмонҳои гайридавлатӣ ширкат варзидаанд.

5. Тавсифи унсур.

Фалак жанри мусиқии суннатӣ, дорои сабки иҷроқунандагӣ, асарҳои мусиқии якқисма ва силсилавӣ. Шаклҳои овозӣ ва созиро дорад. Дар мусиқии тоҷик ду шакли Фалак ҷо дорад: *фалаки қӯлобӣ* ва *фалаки помирӣ*. Ҳар яки он сабки иҷроқунандагии ҳудро дорад. Дар Фалак ду навъи композитсияи асар ҷо дорад: яке дар асоси қолабзарб (усул) ва дигаре бидуни он, ба таври озодона баён мешавад. Ҳелҳои *фалаки қӯлобӣ* инҳоянд: *фалаки даштӣ*, *фалаки равона*, *фалаки рогӣ*, *фалаки паррон*, *фалаки қаландарӣ*, *фалаки сафарӣ*, *фалаки гарibӣ*. Аз онҳо *фалаки даштӣ* бидуни қолабзарб аст. *Фалаки сафарӣ*, *гарibӣ* ва *даштӣ* якқисма мешаванд. *Фалаки рогӣ*, *паррон* ва *қаландарӣ* дорои соҳти якқисма ва силсилавианд.

Фалаки помирӣ ҳелҳои *фалаки даштӣ*, *бепарвофалак*, *фалаки мотамӣ*, *фалак*, *фалак-муноҷот*, *фалак-рапо* ва *фалак-мадҳия* дорад. Аз онҳо *фалаки даштӣ*, *фалаки мотамӣ*, *фалак-муноҷот* ва *фалак қолабзарб* надоранд ва ба таври озод иҷро мешаванд. *Бепарвофалак* соҳти якқисма дошта, дорои қолабзарб аст. *Фалак-мадҳия* ва *фалак-рапо* навъҳои *фалаки силсилавианд*.

Ҳамаи намудҳои Фалак овозӣ ва созӣ мешаванд. Онҳоро марду зан, пиру ҷавон иҷро мекунад. Созҳои мусиқии *фалаки қӯлобӣ* инҳоянд: *думбра/дутор*, *таблак*, *гичак*, *тутак*. Созҳои мусиқии *фалаки*

помирӣ инҳо ба шумор мераванд: рубоби бадаҳишонӣ, дафф, баландзиком, гиҷак, тутак.

6. Тарзҳои интиқол

Омӯзиш ва интиқоли унсур барои насли оянда то имрӯз бо роҳҳои гуногун сурат гирифта истодааст.

Якум, услуби анъанавии “устод-шогирд”, ки ҳангоми нишастҳо, қабули меҳмон, тӯю маросимҳо мушоҳида карда мешаванд. Масалан, дар базмҳо фалакхонон ҷамъ омада, ҳунарномаӣ мекунанд. Ҷавонон аз доираи хешу ақрабо ва ҳамсояҳо дар ҷунин чорабиниҳо ширкат намуда, нозукиҳои ин жанрро аз худ мекунанд.

Дуюм, ба тариқи расмӣ дар донишкадаву донишгоҳҳо, коллечҳо ва мактабҳои санъат Фалак дарс дода мешавад. Донишҷӯёне, ки дар Консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Т. Сатторов ва мактабҳои мусиқӣ таҳсил мекунанд, тибқи барномаҳои маҳсус, дарси Фалак меомӯзанд.

Инчунин ҷавонон ва ҳоҳишишмандоне, ки дар ансамблҳо фаъолият доранд, бевосита нозукиҳои ин ҳунарро аз худ карда, то ба устодӣ мерасанд.

7. Муассиса ё созмони масъули такмили Феҳрист

Муассисаи масъули таҳсияву такмили Феҳристи миллии мероси фарҳанги ғайримоддӣ Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

8. Низоми дастрасӣ ба Феҳрист:

Нусхаи тоҷикӣ ва англисии феҳрист дар сомонаи ПИТФИ бо нишонаи зерин дастрас мебошад: <http://pitfi.tj/node/96/>

ВАЗОРАТИ ФАРҲАНГИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот

MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Research Institute of Culture and Information

**ФЕҲРИСТИ МИЛЛИИ
МЕРОСИ ФАРҲАНГИ ҒАЙРИМОДДӢ**

**NATIONAL INVENTORY LIST OF INTANGIBLE
CULTURAL HERITAGE**

Зери назари *Шариф Комилзода*
Мураттиб *Дилиод Раҳимӣ*

Under supervision of Sharif Komilzoda
Editor-in-Chief Dilshod Rahimi

Душанбе: «Арҷанг»
2018

ПЕШГУФТОР

Чумхурии Тоҷикистон яке аз кишварҳои мутамаддини ҷаҳон буда, дорои фарҳанги пургандавати моддию гайримоддӣ мебошад. Истиқолияти давлатии Чумхурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳаҳои илму фарҳанг, маориф, санъат, муассисаҳои давлатию гайридавлатии кишвар шароиту имкониятҳои ҳамҷониба ба вучуд овард, то ки дар муаррифии илму фарҳанг ва адаби миллати тоҷик корҳои беназир сурат бигиранд.

Соли 2003 Конвенсияи ЮНЕСКО оид ба Ҳифзи мероси фарҳангии гайримоддӣ қабул шуд ва то ба имрӯз мамлакатҳои зиёде, аз ҷумла Тоҷикистон (с. 2010) шомили он гашта, тибки дастури ин Конвенсия (Қисми 3, моддаи 12) феҳристҳои миллии кишварҳои худро тартибу таҳия кардаанд. Яке аз талаботи номинатсияҳои ҳифзи мероси фарҳангии гайримоддии ЮНЕСКО пеш аз ҳама мавҷуд будани феҳристи миллӣ ва сабт будани унсури матлуби фарҳангӣ дар он мебошад. Дар Чумхурии Тоҷикистон нусхай аввалини “Феҳристи миллии мероси фарҳангии гайримоддии ҳалқи тоҷик” соли 2013 тартиб дода шуд, ки он 48 унсуруро дар бар мегирифт. Яке аз шартҳои феҳристсозӣ, мутобики Конвенсияи мазкур, дар ин аст, ки феҳрист бояд мунтазам таҷдид шавад. Соли 2014 нусхай нисбатан васеътари он аз ҷониби фарҳангшиносон, мардумшиносон ва дигар мутахassisони Пажӯшишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот (ПИТФИ) тартиб дода шуд. Он фарогири 286 унсури фарҳангии гайримоддии ҳалқи тоҷик буда, соҳтори феҳристи такмилёфта низ аз феҳристи нахустин фарқ мекард. Пас аз ду сол (2016) “Феҳристи миллии мероси фарҳангии гайримоддӣ” боз танзиму тақмил шуд, ки аз 515 унсури фарҳангӣ маънавии тоҷик иборат буд.

Инак ду сол сипарӣ гашту нусхай такмилёфтаи Феҳрист омода шуд. Дар он баъзе тағйиротҳо ба вучуд омаданд, унсурҳое, ки мазмунан як буда, бо ду ном сабт гашта буданд, пас аз таҳқиқот аз Феҳрист хориҷ гаштанд. Инчунин баъзе унсурҳое, ки дигар фаъоль нестанд, низ аз Феҳрист берун карда шуданд. Ба ҷойи онҳо унсурҳои тозаи ба қайд гирифташуда вориди Феҳристи миллии мероси фарҳангии гайримоддии ҳалқи тоҷик шуданд. Такмил дар асоси маводи инвентаризацисонии ҳангоми экспедитсияҳои мардумшиносӣ ва санъатшиносии кормандони ПИТФИ гирдоваришуда сурат гирифтааст. Дар мукаммал намудани он мутахassisон аз ПИТФИ, Академияи илмҳо ва муассисаҳои дигари фарҳангӣ ширкат намуда, дар маҷлиси гурӯҳи корӣ, сипас дар ҷаласаи Шӯрои илмии Пажӯшишгоҳи мазкур бо иштироки олимон, аҳли фарҳанг, намояндаҳои касбу ҳунарҳои гуногун баррасӣ гашта, баъзе эроду пешниҳодҳо ба назар гирифта шудаанд.

Феҳристи такмилёфтаи мероси фарҳангии гайримоддӣ аз баҳшҳои зерин иборат мебошад:

Бахши 1. Анъанаи шифоҳӣ – A000 (29 унсур).

Бахши 2. Ҳунарҳои иҷроӣ – B000 (103 унсур).

Бахши 3. Ҷашну маросимҳо – С000 (47 унсур).

Бахши 4. Расму одатҳо, таҷрибаҳои иҷтимоӣ – Д000 (20 унсур).

Бахши 5. Касбу ҳунарҳо – Е000 (105 унсур).

Бахши 6. Ҳӯрокҳои миллӣ – F000 (147 унсур).

Бахши 7. Варзиши суннатӣ ва бозиҳои бачагона – G000 (82 унсур).

Ҳар як намунаи фарҳанги гайримоддӣ дар Фехрист мувофиқи баҳшҳояш ракамгузорӣ шудааст, чунончи, шумораи афсона “А001” мебошад. Дар идома номи унсур (бо муродифҳояш) зикр шуда, тавсифи муҳтасари унсур оварда мешавад. Баъд аз он соли ба Фехрист ворид шудани унсур кайд гардидааст. Сипас маҳалли густариш, дар қадом ноҳияву вилоят ва шаҳрҳо маъмул будани унсури матлуб зикр ёфтаанд. Дар сутуни панҷуми Фехрист вазъи имрӯзаи унсури фарҳангӣ, ки он дар қадом ҳолат қарор дорад: фаъол, нимфаъол, дар ҳолати азбайнравӣ ва гайра ишора шудааст. Ниҳоят дар сутуни ҳафтум манобеи чопии марбут ба унсур ишора оварда мешавад. Шарҳи муҳтасари унсурҳо, ки дар сутуни севум дарҷ гардидаанд, дар асоси маълумоти аз экспедитсияҳои мардумшиносиӣ ва санъатшиносиӣ гирдоваришуда таълиф гаштаанд. Инчунин мураттибон дар шарҳи баъзе унсурҳо аз асарҳои фолклоршиносию этнографӣ ва аз донишномаҳое чун “Энсиклопедияи миллии тоҷик” (ҷ.1, 2, 3), “Донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик” (ҷ.1,2), “Энсиклопедияи адабиёт ва санъат” (дар се ҷилд) ва монанди инҳо баҳрабардорӣ кардаанд. Фехрист дар ҳамин шакл 533 номгӯйи намунаҳои фарҳанги гайримоддиро аз худуди Тоҷикистон дар бар мегирад.

Маводи баҳшҳо аз ҷониби мутаҳассисони зерин гирдоварӣ ва таҳия шудаанд: баҳши “Анъанаи шифоҳӣ” – Раҳимӣ Д., “Ҳунарҳои иҷроӣ” – Қличева Н., Зубайдов А. Обидпур Ҷ., “Ҷашну маросимҳо” – Аминов А., Ҳолмуродов З., “Расму одатҳо, таҷрибаҳои иҷтимоӣ” – Раҳимӣ Д., “Касбу ҳунарҳо” – Ҳолмуродов З., Носирова Л., Муродов М., Раҳимӣ Д., “Ҳӯрокҳои миллӣ” – Бердиева Ш., Раҳимӣ Д., Ниёзова М., Каримова Г., Раҳимӣ Д. ва “Варзиши суннатӣ ва бозиҳои бачагона” – Раҳимӣ Д.

Бояд гуфт, ки ҳанӯз ҳам унсурҳои зиёди фарҳанги маънавии ҳалқи тоҷик пурра ва ё ба дараҷаи кофӣ омӯхта нашудаанд. Умединорем, ки дар раванди такмилу таҷдид дар оянда шумораи бештари намунаҳои фарҳанги гайримоддии ҳалқи тоҷик аз ҷониби муҳакқиқон мавриди омӯзиш қарор гирифта, ба Фехристи миллӣ роҳ мейбанд.

Фехристи такмилёфта барои ҳифзи мероси фарҳангии гайримоддӣ дар худуди кишвар, инвентаризатсияи унсурҳо, таҳқиқоти илмӣ, таҳияи номинатсияҳо ҷиҳати пешниҳод қардан ба рӯйхатҳои ЮНЕСКО, таблиғ ва густариши намунаҳои фарҳангӣ ва ба таҳқими хувияти миллӣ замина мусоидат ҳоҳад кард.

ФЕХРИСТИ МИЛЛИИ МЕРОСИ ФАРҲАНГИ ҒАЙРИМОДДӢ
Бахши 1. – Анъанаи шифоҳӣ (A000)

№ Р/Т	Номи унсур ва истилоҳоти дигар	Тавсифи мухтасар	Соли сабт дар фехрист	Маҳалли густариш	Вазъи имрӯзai унсур	Адабиёт
A001	АФСОНА, <i>қисса, шӯғ</i>	Жанри ҳамосавии фолклори тоҷик. Як навъ ҳикояҳои наспи шифоҳӣ, ки мазмунҳои рамзию тамсилӣ, сеҳромезӣ ва саргузаштию майшӣ доранд ва бунёди сужети онҳоро ҳодисаҳои бофтау ҳаёлӣ ва тасвирҳои фантастикиу ғайримуқаррарӣ ташкил медиҳанд. Афсона навъҳои тамсилӣ, сеҳромез ва майшӣ-иҷтимоӣ дорад.	2013	Саросари қишвар	Фаъол	1. Амонов Р. Очерки эҷодиёти даҳанакии Кӯлоб. – Д., 1963. 2. Раҳмонӣ Р. Афсона ва жанроҳи дигари наспи шифоҳӣ. – Д., 1999. 3. Раҳимов Д. Фолклори тоҷик. – Д., 2009.
A002	АЛЛА, <i>лалайик</i>	Суруди навозишӣ, ки ҳангоми хобонидани тифл аз тарафи модар, модаркалон ва ё ягон шаҳси наздик ҳонда мешавад. Мазмуни сурудҳои алла аз орзуву омоли модар, тавсиф ва меҳрубонии тифл иборат мебошад.	2013	Саросари қишвар	Фаъол	1. Алла, чонам, аллаё / маҷмӯаи фолклорӣ / мураттибон Б. Шермуҳаммадиён, Д. Обидзода. – Д., 1993.
A003	АШӮЛА, <i>тарона</i>	Жанри ҳурди манзуими фолклори тоҷик. Он аз ҷор мисраи қӯтоҳ таркиб ёфта, асосан дар вазни ҳичоӣ эҷод карда мешавад. Мисраъҳои ашӯла назар ба байту рубой хеле қӯтоҳанд. Ашӯла истилоҳи ҳалқист ва гӯяндаи онро “ашӯлачӣ” меноманд. Дар илми фолклоршиносӣ ба ҷои “ашӯла” истилоҳи “тарона” корбурд дорад.	2014	Вилояти Суғд	Нимфаъол	1. Амонов Р. Лирикаи ҳалқи тоҷик. – Д., 1968. 2. Асрорӣ В., Амонов Р. Эҷодиёти даҳанакии ҳалқи тоҷик. – Д., 1980.

A004	БАЙТ	Навъи хурди лирикӣ, ду мисраъи манзум, ки аз чиҳати мазмун ва шакл ба ҳам алоқаманд аст. Баъзан мардум зери мафхуми “байт” умуман, шеър ё сурудро дар назар доранд. Дар байни мардум байтҳои сершуморе мавҷуданд, баъзеи онҳо аз жанрҳои рубоиву дубайтӣ ва ғазалҳо қанда шудаанд ва баъзеи дигарашон мустақилона эҷод шудаанд.	2014	Вилоятҳои Суғд ва Ҳатлон	Фаъол	1. Амонов Р. Лирикаи ҳалқии тоҷик. – Д., 1968. 2. Асрорӣ В. Жанрҳои хурди фолклори тоҷик. – Д., 1990.
A005	БУЛБУЛИК	Булбулик яке аз навъҳои лирикӣ мардумии ҳоси сокинони Бадаҳшон (ба забони вахонӣ) мебошад. Он аз се мисраъ иборат буда, баробарвазни мисраъҳо на дар ҳамаи матнҳо риоя мешавад. Мисраъҳо, асосан, аз шаш ё ҳафт ҳичо таркиб меёбанд. Қоғиябандиаш ба тарзи А, Б, А аст.	2014	Водии Вахони н. Ишкошим	Фаъол	1. Стеблин-Каменский И. М. Фольклор Вахана // Фольклор и этнография. – Л., 1970. 2. Пахалина Т.Н. Образцы ваханской народной поэзии // Проблемы восточного стихосложения. – М., 1973.
A006	ГӯРҒУЛӢ, <i>Гӯрӯғлий</i>	Эпоси анъанавии ҳалқи тоҷик. Инчунин дигар версияҳои он дар байни мардумони Осиёи Марказӣ, Қафқоз, Шарқи Наздик асрҳои зиёд маъмул ва машҳур мебошад. Нусҳаи тоҷикии он дар шакли назм (вазни омехта) мавҷуд буда, бо думбра иҷро мешавад. Дар варианти тоҷикий бар хилофи версияҳои туркӣ қаҳрамони асосӣ Аваз аст, на Гӯрғулий. Мазмуну ғояи эпосро ҳимояи ватан аз госибон, дастгирӣ ва ҳимояти синфи меҳнаткаш, ободсозии шаҳру қишвар,	2013	Вилояти Ҳатлон, водии Рашт	Ниёз ба ҳифзи фаврӣ дорад.	1. Гурӯғлий. Таджикский народный эпос. Предисл. и перевод И. – С. Брагинского. – М., 1987. 2. Раҳимов Д. Чанд сухан оид ба ҳамосаи қаҳрамонии “Гӯрғулий” // Осор: маҷмӯаи илмии ПИТФИ / мураттиб

		муборизаи некӣ ва бадӣ ташкил медиҳад.				Ш. Комилзода. – Д., 2016. – Ч. 3. – С.359-425.
--	--	--	--	--	--	--

Up to the Element

B074	ДОИРА-НАВОЗӢ, дафнавозӣ	Хунари мардумист, ки тавассути сози зарбии мусикӣ – доира ичро мегардад. Доиранавозӣ ҳам мардона ва ҳам занона буда, усули ичрои онҳо каме аз яқдигар фарқ мекунанд Доира зарбҳои гуногун дорад, ки мусикишиносон онҳоро номгузорӣ кардаанд. Масалан, уфар, зарб, чорзарб, чапазарб ва файра. Миёни халқ зарбҳои доира бо унвонҳои маҳалӣ, масалан, шартӯзӣ, гиҷдов-дов, гиҷдов-гиҷд, қарасочӣ, дупа-дупа ва файр ном мебаранд.	2018	Саросари кишвар	Фаъол	1. Низомов, Х. Созшиноӣ. – Д., 2016. 2. Кароматов, Ф., Нурджанов, Н. Музыкальное искусство Памира. – М., – Кн.1. – 1978.
B075	ФАЛАК	Фалак жанри мусикии суннатӣ буда, дорои сабки ичрокунандагӣ, асарҳои мусикии яккисма ва силсилавӣ мебошад. Шаклҳои овозӣ ва созиро дорад. Дар мусикии тоҷик ду шакли Фалак роиҷ аст: фалаки кӯлобӣ ва фалаки помирӣ. Дар Фалак ду навъи композитсияи асар ҷо дорад: яке дар асоси қолабзарб (усул) ва дигаре бидуни он, ба таври озодона баён мешавад. Хелҳои фалаки кӯлобӣ инҷоянд: фалаки даштӣ, фалаки равона, фалаки роғӣ, фалаки паррон, фалаки қаландарӣ, фалаки сафарӣ, фалаки	2013	Вилояти Хатлон, Бадахшон, Водии Рашт	Фаъол	1. Азизова Ф. Маком и фалак - как явление профессионального традиционного музыкального творчества таджиков., – Д., 2009. 2. Темурзода Ҷ. Фалак // Энциклопедия адабиёт ва санъат – Ҷ. 3. – Д., 2004. – С. 261. 3. Фалак // Мероси фарҳанги гайримоддӣ дар Тоҷикистон / – Д.,

		ғарыбй. Аз онҳо фалаки даштй бидуни қолабзарб аст. Фалаки помирй хелҳои фалаки даштй, бепарвофалак, фалаки мотамй, фалак, фалак-муночот, фалак-рапо ва фалак-мадхия дорад. Аз онҳо фалаки даштй, фалаки мотамй, фалак-муночот ва фалак қолабзарб надоранд ва ба таври озод ичро мешаванд. Бепарвофалак соҳти яккисма дошта, дорои қолабзарб аст. Фалак-мадхия ва фалак-рапо навъҳои фалак силсилаианд.				2017. – С. 72-74.
B076	ТҮЁНА	Суруди ҳалқии тоҷикӣ буда, оҳангаш шӯҳу мутантан аст. Онро яккаҳон ва гурӯҳи ҳофизон ичро мекунанд. Баъди аз ҷониби сарвозҳон ичро гардидани як рубой, гурӯҳи ҳофизон накароти «Тӯй муборак шавад, боз муборак шавад»-ро месароянд. Он асосан, суруди мардона аст, вале баъзан аз ҷониби занон низ ичро мешавад.	2014	Вилояти Суғд, водии Ҳисор	Фаъол	1. Зехниева Ф. Сурудҳои маросими тӯи тоҷикон. – Д., 1978.
B077	ГУЛУМОЙ	Суруди анъанавии мардуми тоҷик буда, асосан онро ба таври дӯэт як марду як зан ичро мекунанд. Оҳангӣ фораму равон дошта, мазмуни лирикӣ – ишқӣ дорад.	2014	Вилояти Хатлон, водии Ҳисор	Нимфаъол	1. Бадехаҳои ҳалқӣ / мураттиб Ф. Муродов. – Д., 1969.

B078	УШТУРБАЧА, Уштур ба чаман, “Уштурбача монд”	Суруди шўхи раксии тўёна аст, ки аз барномаи мавригихонҳо сарчашма мегирад. Дар тўю маросимҳои хурсандии мардуми точик онро ба шакли драма дароварда ичро мекунанд. Сарбайтхон матни шўху хандаоварро ба тарзи силсилавии изофаshawандиа ичро мекунад ва дар охири ҳар силсила сариовозгиран силсиларо бо хондани: «Уштурбача монд дар баландие, Чашмони уштур ойнабандие...» тақвият медиҳанд.	2014	Водии Хисор	Фаъол	1. Фарҳанги мардуми диёри Турсунзода / мураттибон Р. Аҳмад, Д. Раҳимов. – Д., 2011. 2. Ҳамидов Р. Ашони тоҷикӣ – Д., 2011.
B079	ШАҲ МУБОРАК	Суруди мардумии тоҷикист, ки ба тарзи силсилавӣ ичро гардида, аз якчанд қисм иборат аст. Оғозаш оҳанги маҳзун, валие тантанавӣ дорад. Баъди як мисраъро сурудани гӯянда, дигарон «Шах муборак боде»-ро бо як овоз месароянд. Сипас чун сурудҳои мавригӣ қисмҳои минбаъда нисбати яқдигар шўхтару тезтар мешаванд.	2014	Вилояти Хатлон, водии Хисор	Нимфаъол	1. Зеҳниева Ф. Сурудҳои маросими тӯи тоҷикон. – Д., 1978. 2. Ҷумъаев Р. Ҷашни арӯсии тоҷикони водии Хисор. – Д., 2001.
B080	ШОҲДУХТАР	Суруди қадимаи ҳалқии тоҷикист, ки ба тарзи бадеҳа аз ҷониби зану мард бо саволу ҷавоб ичро мегардад. Оҳанги шўху раксӣ дошта, хело ҳушҳолона садо медиҳад.	2014	Вилояти Суғд, водии Хисор	Нимфаъол	1. Амонов Р. Лирикаи ҳалқи тоҷик. – Д., 1968. – С.350-351.
B081	ЯЛАЛИ БОБО, ЯЛАЛӢ	Суруди қадимаи ҳалқи тоҷик буда, оҳанги шўху муфарраҳ ва унсурҳои мазҳакавӣ дорад. Гӯянда ба тарзи силсилавии замшавандиа номи ашёро пай ҳам суруда, (масалан арраю барраю покиу мокӣ ба дастам) сипас «ялали бобо, ялалӣ» мегӯяд ва дигарон онро қарсақзанон	2014	Водии Хисор	Дар ҳолати аз байнравӣ карор дорад	1. Низомӣ А. Таърихи мусикии тоҷик. – Д., 2014.

		такрор мекунанд.				
--	--	------------------	--	--	--	--

MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Research Institute of Culture and Information

**NATIONAL INVENTORY LIST OF INTANGIBLE
CULTURAL HERITAGE**

*Under supervision of Sharif Komilzoda
Editor-in-Chief Dilshod Rahimi*

Dushanbe: «Arzhang»
2018

INTRODUCTION

Republic of Tajikistan is one of the world's society members, which has rich traditional intangible cultural heritage. Independence of the Republic of Tajikistan created suitable conditions and possibilities for governmental and non-governmental scientific, cultural and educational organizations in identification, research and raising visibility of the national intangible cultural heritage. The Government of

Tajikistan in close collaboration with NGOs, research institutions and communities takes active part in carrying out various activities intended for safeguarding of the intangible cultural heritage and contributes to their transmission, documentation, research, awareness rising, and popularization. In May 31, 2012 the project “State Program of Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the territory of country for the period of 2013-2020” was signed by the Government of Tajikistan. In the frame of this State Program the National Inventory List of intangible cultural heritage was updated in 2014, 2016 and 2018.

In 2010, Tajikistan ratified the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. According to 12th Article of the Convention, each State Party shall draw up, in a manner geared to its own situation, one or more inventories of the intangible cultural heritage present in its territory. These inventories should be regularly updated.

First inventory list of Tajikistan was compiled in 2013, which consisted of 48 elements of intangible cultural heritage. In 2014, the researchers of the Research Institute of Culture and Information updated the previous list. There was decided that this inventory list should be regularly updated after each 2 years. Thus, in 2016, the National Inventory List of Intangible Cultural Heritage was updated again and it covered 515 ICH elements. In 2018 researchers updated the list again and there were some changes as well as in the structure and contents of the list. In the structure of the list was added a new column showing the year of inscription of the element to the National Inventory List of the Intangible Cultural Heritage. Some elements were removed from the list because they repeated each other with two names, or some of the elements not practiced now. Also new identified and inventoried fresh elements were included to the list.

The updated inventory list contains the following categories of intangible cultural heritage:

- Chapter 1. Oral Tradition – A000 (29 elements).
- Chapter 2. Performance Art – B000 (103 elements).
- Chapter 3. Celebration and Rituals – C000 (47 elements).
- Chapter 4. Customs and Social Practices – D000 (20 elements).
- Chapter 5. Folk Crafts – E000 (105 elements).
- Chapter 6. National Food – F000 (147 elements).
- Chapter 7. Traditional sport and children games – G000 (82 elements).

Each page of the list has seven columns. In the first column is given the ordinal number of the element in its category, for example folktale indicated as “A001.” The second column contains the popular term of the element and its local synonyms as well. In the third column shortly is described the element. Fourth column indicates the inscription year to the National Inventory List, fifth column shows the area of distribution of the element, in the next column indicated contemporary situation of the element and the last column contains information about published sources.

Updated Tajik National Inventory List of Intangible Cultural Heritage consists of 533 elements of ICH. It should be noted that in last 5-6 years researchers of the Research Institute of Culture and Information carried out several fieldworks for inventorying intangible cultural heritage of the country. With this purpose they visited many regions, districts and villages of the country and using gathered materials and inventory data the given National Inventory List was updated.

The chapters of the List were compiled by following researchers: “Oral Tradition” by D. Rahimi, “Performance Art” – N. Klicheva, A. Zubaydov, J. Obidpur, “Celebration and Rituals” – A. Aminov, Z. Kholmurodov, “Customs and Social Practices” – D. Rahimi, “Folk Crafts” – M. Murodov, Z. Kholmurodov, L. Nosirova, D. Rahimi, “National Food” – Sh. Berdieva, M. Niyozova, D. Rahimi, G. Karimova and “Traditional sport and children games” by D. Rahimi.

The list was discussed and proved at the meeting of scholars of the Research Institute of Culture and Information, in which participated representatives of the Academy of Sciences, cultural sphere, folk craftsmen and artists as well. In 29th of October, 2018 under № 4/12 the National Inventory List of Intangible Cultural Heritage was confirmed by Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan.

It should be noted that regardless to our efforts still some rural areas were untouched, and still some ICH elements are not inventoried. We hope in the next years, scholars and cultural officers together with community members will identify and register other fresh elements of the intangible cultural heritage.

CHAPTER 1. – ORAL TRADITION (A000)

Inventory number	Name of element (including local terms)	Brief description	Data of approval	Geographical location	Contemporary situation of the element	Published sources
A001	AFSĀNA <i>avsunā, qissa, shug</i>	Folktale, the epic folklore text. There are mainly three kinds of Tajik folktales: magic or fairy tales, folktales about animals or fables, and novelistic folktales.	2013	All over the country	Partly active	1. Амонов Р. Очерки эҷодиёти даҳанакии Кӯлоб. – Д., 1963. 2. Раҳмонӣ Р. Афсона ва жанрҳои дигари насрӣ шифоҳӣ. – Д., 1999. 3. Раҳимов Д. Фолклори тоҷик. – Д., 2009.
A002	ALLA, <i>lalayik</i>	Lullaby, cradle songs, which are created by mothers, grandmothers and other family members for babies.	2013	All over the country	Viable	1. Алла, ҷонам, аллаё / маҷмӯаи фолклорӣ / мураттибон Б. Шермуҳаммадиён, Д.Обидзода. – Д., 1993.
A003	ASHULA, <i>tarona</i>	A small folk poetry form consisted from 4 lines. Many <i>ashulas</i> are sung with melodies.	2014	Khujand, Konibodom	Partly active	1. Амонов Р. Лирикаи ҳалқи тоҷик. – Д., 1968. 2. Асрорӣ В., Амонов Р. Эҷодиёти даҳанакии ҳалқи тоҷик. – Д., 1980.

A004	BAYT	Two-line small poetry form. Also it has popularity in written literature.	2014	Sughd region, Zarafshan valley, Hisar, Khatlon	Viable	1. Амонов Р. Лирикаи халқии тоҷик. – Д., 1968. 2. Асрорӣ В. Жанрҳои ҳурди фолклори тоҷик. – Д., 1990.
A005	BULBULIK	Three-line small poetry form. It is performed in the mountainous areas by women.	2014	Vakhan valley	Viable	1. Стеблин-Каменский И. М. Фольклор Вахана // Фольклор и этнография. – Л., 1970. 2. Пахалина Т.Н. Образцы ваханской народной поэзии // Проблемы восточного стихосложения. – М., 1973.
A006	GŪRGHULI, <i>Gurughli</i>	Traditional heroic epic poems. It is consisted of various poems and dedicated to the defense of native-land and heroic actions.	2013	Khatlon region, Rasht valley	Need for urgent safeguarding	1. Гуругли. Таджикский народный эпос. Предисл. и перевод И. – С. Брагинского. – М., 1987. 2. Раҳимов Д. Чанд сухан оид ба ҳамосаи қаҳрамонии “Гӯргулӣ” // Осор: маҷмӯаи илмии ПИТФИ / мураттиб Ш. Комилзода. – Д., 2016. – Ҷ. 3. – С.359-

							425.
Up to the Element							
B074	DOIRANAVOZI, dafzani	Skills of playing in doira (a percussion instrument), which is performed by men and women. There are many styles and rhythms of the playing in doira. .	2018	All over the country	Viable	1. Низомов, Х. Созиносӣ. – Д., 2016. 2. Кароматов, Ф., Нурджанов, Н. Музикальное искусство Памира. – М., – Кн.1. – 1978.	
B075	FALAK	Musical genre consisting of cycle of folksongs and accompanied with string musical instrument dumbra, tablak and ghizhak. It has vocal and instrumental parts. Falak divides into two forms: kulabi falak and pamiri falak.	2013	Khatlon region, Badakhshan, Rasht valley	Viable	1. Азизова Ф. Маком и фалак - как явление профессионального традиционного музыкального творчества таджиков., – Д., 2009. 2. Темурзода Ҷ. Фалак // Энциклопедия адабиёт ва санъат – Ҷ. 3. – Д., 2004. – С. 261. 3. Фалак // Мероси фарҳанги гайримодӣ дар Тоҷикистон. – Д., 2017. – С. 72-74.	
B076	TUYONA	Wedding folksong with congratulation meanings. This kind of songs accompanied with joyful	2014	All over the country	Viable	1. Зекниева Ф. Сурудҳои маросими тӯи тоҷикон. – Д.,	

		melodies for dancing.				1978.
B077	GULUMOY	Lyric folksong which is performed by a man and a woman.	2014	Hisar valley, Khatlon region,	Partly active	1. Бадехаои халқӣ / мураттиб Ф. Муродов. – Д., 1969.
B078	USHTURBACHA, Ushturbacha mond dar balandi	Traditional comic folksong accompanied with dance of camel baby which is performed by group of men in weddings and other celebrations.	2014	Hisar valley	Partly active	1. Фарҳанги мардуми диёри Турсунзода / мураттибон Р. Ахмад, Д. Раҳимов. – Д., 2011.
B079	SHAH MUBORAK	Cycle of wedding folksong with congratulation content. This kind of songs accompanied with joyful melodies for dancing.	2014	Khatlon region, Hisar valley	Viable	1. Зехниева Ф. Сурудҳои маросими тӯи тоҷикон. – Д., 1978. 2. Ҷумъаев Р. Ҷашни арӯсии тоҷикони водии Ҳисор. – Д., 2001.
B080	SHOH- DUKHTAR	Lyric folksong which is performed as a duet by man and a woman in weddings and other celebrations.	2014	All over the country	Partly active	1. Амонов Р. Лирикаи халқи тоҷик. – Д., 1968. – С.350-351.
B081	YALALI BOBO, YALALI	Traditional comic folksong accompanied with joyful melodies for dancing.	2016	Hisar valley	Under danger of disappearance	1. Низомӣ А. Таърихи музиқии тоҷик. – Д., 2014.